

СПИСОК

научных работ сотрудников кафедры английского языка и сопоставительной типологии, факультета языков Азии и Европы
Таджикского национального университета

№	Наименование работы, её виды	Форма работы	Выходные данные			Соавторы
				Стр.	П.л.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Наврузшоев Б. Х. Особенности перевода юридического звания.	печатная	Материалы республиканской научно-теоретической конференции на тему «Вариантные технологии преподавания иностранных языков в свете профессиональной деятельности» - Душанбе: ТНУ, 2014.	125-127	0,3	
2	Наврузшоев Б. Х. Специфические особенности перевода газетно-информационного стиля.	печатная	Материалы международной научно-теоретической конференции на тему «Проблемы современного языкознания и методики преподавания иностранных языков в высшей школе» Т.1.- Душанбе, 2015.	174-177	0,3	
3	Наврузшоев Б. Х. Морфологические особенности личных местоимений в таджикском и английском языках.	печатная	Международная конференция “Грамматические категории в контрастивном аспекте”, 11-14 мая 2016. – Душанбе.	157-163.	0,3	
4	Наврузшоев Б. Х. Места глагольных фразеологических единиц в языке английской прессы.	печатная	Материалы республиканской научно-теоретической конференции на тему: «Сопоставительно-типологические методы обучения иностранных языков» - Душанбе: ТНУ, 2016.	91-95	0,4	
5	Наврузшоев Б. Х. Семантические особенности притяжательных местоимения в английском и таджикском языках.	печатная	Материалы Республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «25-летию Государственной	441-443.	0.2	

			независимости РТ».			
6	Наврузшоев Б.Х. Таснифоти махсусиятҳои ҳоси воҳидҳои фразеологии забони англисӣ ва ифодаҳои тоҷикӣ онҳо	печатная	Материалы международной конференции «Актуальные проблемы сопоставительно-типологического исследования языков и современные методы обучения иностранным языкам»- Душанбе: ТНУ, 2018.	528-532	0,4	
7	Наврузшоев Б.Х. Масъалаи тарҷумаи воҳидҳои фразеологӣ (дар маводи забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ).	печатная	Вестник Национального университета, 2018. -№ 1	20 - 24.	0,4	
	Наврузшоев Б.Х. Семантический анализ фразеологических единиц английского языка и способы их перевода на таджикский язык.	печатная	Материалы республиканской научно-теоретической конференции на тему: “Новые тенденции в филологии Азии и Европы”.- Душанбе: ТНУ, 2018.	129-132	0,4	
8	Наврузшоев Б.Х. Махсусиятҳои маъноиву услубии тарҷумаи тасвирии воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ ба забони англисӣ.	печатная	Вестник Национального университета, 2019. -№ 3.	128 - 131.	0,4	
9	Наврузшоев Б.Х. Хусусиятҳои тарҷумаи ифодаҳои идиоматикии забони тоҷикӣ ба забони англисӣ.	печатная	Вестник педагогического университета”.- Душанбе: ТГПУ, 2019.- №3.	28-30	0,3	
10.	Абдулфайзов С. Мавқеи истифодаи истилоҳоти дипломатии дар соҳаи сиёсати хориҷи ва муқоисаи онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ	печатная	Материалы республиканской научно-теоретической конференции на тему «Вариантные технологии преподавания иностранных языков в свете профессиональной деятельности» - Душанбе: ДМТ, 2014.	117-122	0,3	
11	Абдулфайзов С. Истилоҳоти иқтибосии дипломатии фаронсавӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ.	печатная	Вестник Национального университета, 2017. - №4.	121-123	0,3	
12	Абдулфайзов С. Истилоҳоти иқтибосии дипломатии англисӣ	печатная	Вестник Национального университета, 2018. - №1.	40-45.	0,3	

	дар забони тоҷикӣ.					
13	Абдулфайзов С. Таҳлили лексика – семантики ва таърихи пайдоиши якчанд истилоҳоти дипломати дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ	печатная	Материалы международной конференции «Актуальные проблемы сопоставительно-типологического исследования языков и современные методы обучения иностранным языкам»- Душанбе: ДМТ, 2018.	3-6	0,4	
14	Абдулфайзов С. Таҳлили луғавию маъноӣ ва сарчашмаи пайдоиши якчанд истилоҳоти дипломати дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ	печатная	Материалы республиканской научно-теоретической конференции на тему: “Новые тенденции в филологии Азии и Европы”.- Душанбе: ДМТ, 2019.	221-228	0.2	
15	Абдулфайзов С. Истилоҳоти дипломатии забони англисӣ ва модулҳои он дар забони тоҷикӣ	печатная	Материалы республиканской научно-теоретической конференции на тему: “Новые тенденции в филологии Азии и Европы”.- Душанбе: ДМТ, 2019.	87-90	0.4	
16	Абдулфайзов С. Таҳлили муқоисавии истилоҳоти дипломати дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.	печатная	Материалы республиканской научно-теоретической конференции.- Душанбе: ДМТ, 2019.	20 - 24.	0,4	
17.	Абдулфайзоф С. Таҳлили этимологӣ ва семантикии якчанд истилоҳоти дипломати дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ.	печатная	Вестник педагогического университета, 2019. - №3.	28-30.	0,3	
	Дададжонова И.Б. Способы перевода безэквивалентной лексики в английском, русском и таджикском языках (научная статья).	печатная	Вестник Таджикского национального университета. Серия филология. - 2015. - №4/4(171). ISSN 2074-1847.	75-80	0,3	
18.	Дададжонова И.Б. Способы образования сокращений демографической лексики в английском и таджикском языках (научная статья).	печатная	Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. - 2016. - №4/5(209). ISSN 2413-516X.	48-50	0,3	
19.	Дададжонова И. Б. Способы образования сложных	печатная	Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. -	19-23	0,3	

	демографических слов в английском и таджикском языках (научная статья).		2016. - №4/6(212). ISSN 2413-516X.			
20.	Дададжонова И.Б. О некоторых особенностях образования сложнопроизводных демографических лексических единиц в английском и таджикском языках (научная статья).	печатная	Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. - 2017. - №4/2. ISSN 2413-516X.	145-148	0,3	

Наврузшоев Бахридин Хушхолович

кандидат филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой английского языка
и сопоставительной типологии,
факультета языков Азии и Европы
Таджикского национального университета

Адрес: Республика Таджикистан
734003 Проспект Рудаки, 17
Г. Душанбе 933988045
bakhakhush@mail.ru

Подпись Наврузшоева Б. Х. заверяю:

Начальник управления кадров и спец-части
Таджикского национального университета **Тавкиев Эмомали**

